

Модари мӯъминҳо - Умми Ҳабиба

[Тоҷики – Tajiki – طاجیکیه]

Таҳияи: Абдуссатори Ҳақназар

2010 - 1431

islamhouse^{.com}

أم المؤمنين أم حبيبة

- رضي الله عنها -

« باللغة الطاجيكية »

إعداد وتقديم: عبد الستار حقنظر

2010 - 1431
islamhouse.com

Модари мӯъминҳо - Умми Ҳабиба

Рамла духтари Абу Суфён писари Саҳр мебошад. Модараш Сафийя духтари Абил-Ос писари Умайя –амакии Усмон писари Аффон - аст.

Ӯ бо кунияаш -Умми Ҳабиба дар байни мардум шинохта мешуд ва аз зумрай мусулмонҳои аввал ба шумор меравад. Ӯ бо ҳамроҳии шавҳарааш- Убайдулло писари Ҷаҳш дар Маккаи Мукаррама исломи хешро эълон намуд. Онҳо монанди дигар мусулмонҳои Макка аз шиканҷаҳои пай дар пайи мушрикон эмин наёфтанд. Рафтори куркуронай будпарастони аҳли Макка онҳоро водор соҳт, то бо қофилаи дигари мусулмонон қасди Ҳабаша кунанд. Ин ҳичрати онҳо - ҳичрати дуюми мусулмонон ба сӯи Ҳабаша буд ва аз ин рӯ онҳо дар роҳ ба сӯйи Ҳабаша азоби зиёдеро аз сар гузарониданд.

Фироқи диёр барои Умми Ҳабиба бисёр вазнин буд ва ҳангоми баромаданаш аз Макка ҳар лаҳза чашм ба маҳаллае, ки авони кӯдакиашро дар он пушти сар карда буд, чашм медӯхт. Ӯ бо он назарҳои худ диёри азизи хешро падруд мегуфт. Ӯ худро тасалло медод, ки Ӯ бо дини худ фирор мекунад ва машаққатҳои роҳу азоби ғарифиро шояд бо ҳамроҳии шавҳарааш фаромӯш созад.

Баъд аз сафари тӯлонӣ, мухочирон бори мусофирати хешро дар Ҳабаша бар замин гузошта, дар он диёр қарор гирифтанд.

Рӯзҳо сипарӣ мегашт. Умми Ҳабиба дар байни муҷтамаи наве барои Ӯ, кӯшиш мекард, то таомули худро бо аҳли он диёр мувоғиқ гардонад. Умед дошт, ки шавҳари дӯстдоштааш ӯро дар он ҳолатҳои вазнин дастгирӣ мекунад, вале

Он рӯзро, ки интизор набуд, фаро расид. Умми Ҳабиба нақл мекунад, ки шавҳари худ - Убайдуллоро дар хоб дидам, ки дар сурати бисёр бад ва ҳолати ногувор буд. Пас дар хоб ба ӯ

гуфтам: "Қасам ба Худо, ки саҳт тағийир ёфтай!".

Чун нури хурshed оламро равшан соҳт, Убайдулло пеши Умми Ҳабиба омада, ба Ӯ гуфт: "Эй Умми Ҳабиба! Ман баъд аз фикру андешаи бисёре қарор гирифтам, ки динero ғайр аз дини насроният беҳтар намебинам". Ӯ он суханҳои худро мегуфт дар ҳоле, ки худ дини насрониятро қабул карда буд.

Убайдулло дар ҷоҳилият дар дини насроният буд ва баъд аз Ислом оварданаш боз ба дини пештарааш бозгашт.

Умми Ҳабиба бо дили ғамхор шавҳари худро насиҳат мекард, бисёр мефаҳмонд, то дар охир, он хоби дарднокро барояш гуфта дод.

Убайдулло аз шунидани он хабар саҳт андӯҳгин гашт. Фаму ҳасрат дар нафси ӯ соат ба соат зиёдтар мешуд, то вакте, ки рӯй ба нӯшидани шароб намуд. Ӯ дар асари нӯшокии зиёд, дунёро падруд гуфт.

Баъд аз вафоти шавҳараҷаш дарду андӯҳи Рамла (р) зиёдтар гардид. Аз як тараф марги нобаҳанғоми шавҳараҷаш ӯро дар як диёри бегона гузошта буд ва аз тарафи дигар танҳои фурбат дили дардноки ӯро боз ҳам маҷруҳтар месоҳт. Бале, сабри банди сирри кушоиши ҳамаи мусибатҳост. Муддате нагузашта буд, ки Рамла (р) дар хоб амри ачиберио дид. Ӯ дар хоб медид, ки нафаре ӯро садо карда мегуфт: "Эй модари мӯъминон!". Ӯ аз тарс аз ҷой барҳост. Дар аввал дар баданаҷ тарсу ҳарос афтод, вале сонитар ҳудро башорат дода, хобашро таъвил карда мегуфт: "Манро Расули Ҳудо хостгорӣ мекунад".

Ин ҳодиса дарду алами дар дилдоштаашро каме ҳам бошад, сабук мегардонд. Ӯ рух додани ин муждаро бесаброна интизорӣ мекашид ва ин интизориаш чандон тӯл накашид.

Ӯ худ ин ҳодисаро чунин накӯ мекунад. Баъд аз поён расидани иддаам фиристодай Начоширо дар назди дари хонаам ёфтам. Канизаке бо номи Абраҳа, ки дар корҳои хона манро ёрӣ мекард, вориди хона гашта, бароям мужда дод, ки Расули акрам (с) ба

Наҷошӣ нома фиристода, дар он дастатро талаб намудааст. Ва Наҷошӣ аз шумо талаб дорад, то вакили худро маълум созед".

Наҷошӣ дар шаб аз Ҷаъфар писари Абу Толиб ва дигар мусулмонҳое, ки дар он диёр буданд, талаб намуд, то ба боргоҳи ӯ ҳозир шаванд. Дар аввал Наҷошӣ ҳамду сано гуфта, қиссаи рисолаи Расули акрам (с)-ро барои мусулмонҳо гуфта дод. Наҷошӣ маҳри Рамла (р)-ро миқдори чаҳорсад динор аз ҳисоби худ пардоҳт намуд. Дар он шаб барои мусулмонҳо дастраҳон кушода онҳоро меҳмонавозӣ намуда мегуфт: "Аз суннати пайғамбарон аст, ки барои хонадоршавӣ, дастарҳон кушоянд". Рамла (р) аз шодии беандозаи хеш тамоми он молҳоро барои Абраҳа, ки аввалин шуда барояш мужда дода буд, фиристод. Абраҳа он молҳоро қабул накард ва бо ҳамроҳии дигар занҳои Наҷошӣ барояш тамоми намудҳои атрро ҳозир карданд. Абраҳа аз Рамла (р) танҳо талаб мекард, ки саломи ӯро ба беҳтарин ҳалқи Худо расонад.

Умми Ҳабиба баъд аз бозгашташ ба Мадинаи Мунаввара, тамоми он некӯихои аҳли он диёрро барои Расули акрам (с) нақл карда, саломи Абраҳаро барояш расонд. Пайғамбари Худо табассум намуда, саломи ӯро посух гардонд.

Дар Макка ҳабари хонадор гаштани Умми Ҳабиба ба гӯши падара什 Абу Суфён расид.

Ў дар посух оромона ҷавоб дод: "Рамла (р) ба шахси лоиқи худ расид".

Кудуми модари мӯъминон – Умми Ҳабиба ба Мадина дар соли ҳафтуми ҳичрий баъд аз фатҳи Хайбар буд. Расули акрам ўро бо тамоми меҳрубонӣ пешвоз гирифт. Ва писари тағояш – Усмон ибни Аффон барои Умми Ҳабиба дастархони тӯёна кушод. Аз тарафи дигар ҳамсарони Пайғамбар (с) занеро, ки ба синни 40 солагӣ қадам мениҳод ва дар Ў викору ҳашамат ва имони росих зоҳир буд, бо муждаву хурсандӣ истиқбол намуданд. Умми Ҳабиба дар байти нубуват ҳамчун ҳамсари вафодоре, ки дар Ў диндориву тақво намудор буд, қарор гирифт. Тамоми ҳирсаҳ ризогии Расули акрам (с) буд ва дар тӯли муошараташ Пайғамбари Худо ягон бор аз Ў ғазабнок нагашта буд. Тамоми тасарруфоташ аз чаҳорҷубаи шариъат берун намегашт.

Дар он соле, ки Курайшиҳо банди иттифоқиятро шикастанд ва метарсиданд, ки Расули акрам Маккаро аз дасташон мегирад, аз ин рӯ барои имдоди сулҳ Абу Суфёнро фиристоданд. Абу Суфён чандон кӯшиш ба ҳарҷ дод, то муддати сулҳро зиёдтар гардонад, вале кӯшишҳояш бесамар буд. Дар он асно ба хотираш духтараш – Умми Ҳабиба расид, то шояд шафоате дар кори ӯ кунад. Абу Суфён ба назди духтараш ворид гашта бар болои фироши Пайғамбар

(с) хост, то биншинад, vale Умми Ҳабиба он фирошро аз пешаш кашида гирифт. Абу Суфён ба духтари худ нигоҳ андӯхта ба ӯ мегуфт: "Оё фирошро барои ман намехоҳӣ ва ё манро барои фирош?!". Умми Ҳабиба бо дили пуримон посух дод: "Ин фироши Пайғамбар (с) аст ва ту инсони мушрик ҳастӣ". Абу Суфён дар посух гуфт: "Баъд аз ман ба ту бадӣ расидааст".

Умми Ҳабиба аз Расули акрам ҳадисҳои зиёде ривоят кардааст. Аз ӯ духтараш Ҳабиба, бародаронаш Муовия ва Утба ва писари бародараш Абдулло писари Утба ва Абу Суфён писари Саъид ва дигарҳо ривоят намудаанд.

Умми Ҳабиба чун аз наздикии ачали худ ҳис намуд, назди модари мӯъминҳо – Оиша (р) рафта хоҳиш кард, то ҳар чӣ аз ӯ содир гашта бошад, афв кунад. Онҳо ҳамдигарро бахшиданд. Ӯ ин амалро бо тамоми модарони мӯъминин анҷом дод. Умми Ҳабиба дар соли чиҳилу чаҳоруми (44) ҳичрӣ дар Мадинаи Мунаварра ҷон ба Худованд супурд.

Худованд аз тамоми модарони мӯъминин розӣ бошад